

Сведение

о научном руководителе по диссертационной работе Шариповой Мухбире Мухторовны на тему: «Эконометрическое моделирование прогнозирования курса валюты», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики

Фамилия, имя, отчество	<b>Кадыров Абдурахмон Лакимович</b>
Год рождения	25 июля 1955
Ученая степень и наименование отрасли науки, научных специальностей, по которым научным руководителем защищена диссертация	Доктор экономических наук (ДДК №005162 от 20.10.2000г.), экономические науки. Специальность:08.00.13.-Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки)
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы научного руководителя на момент представления отзыва в диссертационный совет и занимаемая им должность (в случае осуществления трудовой должности)	735700, Республика Таджикистан, г.Худжанд, пр. Мавлонбекова 1, ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова», профессор кафедры Управления экономики и маркетинга, декан факультета Финансы и экономика рынка: (+992) 92-777-40-63 эл.почта: <a href="mailto:kadir55@mail.ru">kadir55@mail.ru</a>
Список основных публикаций по профилю диссертации (не более 15 публикаций)	1. Типология моделей национальных инновационных систем и экономика Таджикистана// Вестник Таджикского национального университета – Душанбе. 2013 – №2/3(111). 2. О некоторых аспектах инноваций в предпринимательском секторе экономики Таджикистана// Вестник Таджикского национального университета—Душанбе—2013.—№2/3(111).

3. Моделирование управления предприятиями негосударственных форм собственности - Худжанд: Меъродж, 2014— С.185.
4. Организационное проектирование топологической структуры распределенных систем//Ученые записки, серия естественные и экономические науки—Худжанд—2016— №3 (38).
5. Организационное проектирование топологической структуры с выбором центрального элемента подсистем// Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования» (3-4 ноября 2016), часть 2, Душанбе. с. 265-269.
6. Модификация декомпозиционной модели организационного проектирования//Ученые записки, серия естественные и экономические науки — Худжанд—2016—№4(39).
7. Пространство признаков задач управления в организационном моделировании// Ученые записки, серия естественные и экономические науки— Худжанд—2016—№4(39).
8. Ҳадафҳои стратегии иқтисодии Тоҷикистон дар паёми пешвои миллат. Конференсияи вилояти илмию амалӣ таҳти унвони «Саноатикунонии босуръати кишвар: таърих ва замони муосир». – Хуҷанд, 1-уми ноябри соли 2019. ш.Хуҷанд, 2019
9. Теоретико-множественный подход к решению проблемы распределения задач управления по структурным подразделениям. Материалы 6-й Международной научно-технической конференции Информационной системы и технологии ИСТ 2017. Харьков: ЕКСТРА ПРИНТ, 2017.с.48-49

	<p>10. Преимущества <i>k</i>-ближайшего прогнозирования по сравнению с традиционными методами// Ученые записки, серия естественные и экономические науки— Худжанд—2019—№4(51).</p> <p>11. Криптовалюта Биткойн: деньги или финансовые инвестиции // Ученые записки, серия естественные и экономические науки— Худжанд – 2020 —№ 2 (53).</p> <p>12. Кадиров А.Л. «Организация системы дистанционного обучения» (Учебник) – Худжанд: ИП Файзибаев М.М. «Меъроч», 2020. – 128 с.</p> <p>13. Кадиров А.Л., Рахимов Дж.А. «Моделирование анализа и прогнозирования занятости в национальной экономике Республики Таджикистан» – Худжанд: ИП Файзибаев М.М. «Меъроч», 2020. – 108с.</p> <p>14. Кадиров А.Л., Хусейнова М.В. «Моделирование формирования организационной структуры управления экономикой региона» – Худжанд: ИП Файзибаев М.М. «Меъроч», 2020. – 108с.</p> <p>15. А. Қодиров. Назарияи умумии омор. (Китоби дарсӣ) - Хуҷанд: ПИ Файзибоев М.М. “Меъроч”, 2020. – 292сах.</p>
--	---

Ученый секретарь  
 диссертационного совета  
 6D.KOA-019, к.э.н., доцент



А.Вахобов